

«Тасдиқ мекунам»



Директори Пажуҳишгоҳи илмӣ-
таддиқотии фарҳанг ва иттилоот,
номзади илмҳои филологӣ
Аминзода А.Х. Аминзода А.Х.
«17» апрели соли 2025

ТАҚРИЗИ

муассисай пешбар ба диссертатсияи Зафари Шариф дар мавзуи «Таъмини инноватсионӣ-методии китобхона – омили рушди фаъолияти он (дар мисоли китобхонаҳои давлатию оммавии Тоҷикистон)» барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси 6D091000 – Кори китобдорӣ (6D091001 – Китобхонашиносӣ, библиографишиносӣ ва китобшиносӣ)

Мутобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ва ё соҳаи илм.

Мавзуъ ва муҳтавои диссертатсияи мавриди назар ба банди 2, зербандҳои 2.7 ва 2.8-и банди 3-и шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи олии аттестаціонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси илмии 6D091000 – Кори китобдорӣ (6D091001 – Китобхонашиносӣ, библиографишиносӣ ва китобшиносӣ) комилан мувофиқат мекунад.

Дар марҳилаи феълии рушди чомеаи инсонӣ, ки бо гуногунрангии инкишоф мунтазам дар ҳоли таҳаввулу тағиیرёбӣ қарор дорад, нақши китобхонаҳо ҳамчун ниҳодҳои фарҳангию омӯзишӣ ва марказҳои иттилоотрасонӣ ҷиҳати қонеъ гардонидани ниёзҳои иттилоотии чомеа ба маротиб меафзояд. Дар баробари ин, шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди технологияи иттилоотӣ дар назди китобхонаҳо уҳдадориҳои нави иҷтимоиро voguzor намуда, онҳоро водор намуд, ки дар радифи қонеъ гардонидани ниёзҳои иттилоотии хонандагони муқимӣ, талабу дарҳости хонандагони маҷозиро низ ба инобат гирифта, дастрасии озод ва ройгони ин гурӯҳҳи хонандагонро ба фондҳои гуногуни ҳуҷҷатҳои электронии китобхонаҳо таъмин намоянд. Табиист, ки ичрои ин вазифаҳои муҳим бе истифодаи технологияи муосири иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ва таъмини фаъолияти инноватсионӣ-методии китобхонаҳо имконнозазир аст.

Мавриди зикр аст, ки шуруъ аз оғози асри XXI ба туфайли ҷаҳду талошҳои Ҳукумати кишвар, баҳусус ташаббусҳои созандай Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи роҳандозӣ ва пайваста вусъат додани равандҳои инноватсионии тамоми соҳаҳои ҳаёти чомеа, аз ҷумла

фаъолияти инноватсионии китобхонаҳо ва ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонидани ин раванд таваҷҷуҳи зиёд зоҳир карда, барои чорӣ кардани навгониҳо дар фаъолияти инноватсионӣ-методии китобхонаҳо кӯшиши бесобиқа ба ҳарҷ медиҳанд. Натиҷаи ҳамин аст, ки тадриҷан вусъат пайдо кардани раванди вориднамоии таҷхизот ва технологияҳои инноватсионӣ барои рушди фаъолияти инноватсионӣ-методии китобхонаҳо, навҷӯю навофариҳои илмию амалии муттахассисони соҳаи китобдории ҷумҳурӣ ва дар фаъолияти шумораи зиёди китобхонаҳои мамлакат ворид кардани ин навгониҳои илмию методӣ, зина ба зина ба зеҳни ходимони китобхонаҳо роҳ ёфтани мазмуну мундариҷаи мағҳумҳои «инноватсия», «инноватика», «фанофарӣ», «равандҳои инноватсионӣ», «фаъолияти инноватсионӣ-методӣ» бозгӯи равшани онанд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз ин раванди дар соҳаи китобдорӣ ҷаҳонишуда дар канор намондааст. Аммо, то кунун дар илми китобдории тоҷик оид ба ин масъалаи муҳим таҳқиқоти назаррас ба анҷом нарасидааст. Аз ин рӯ, мавриди таҳқиқ қарор гирифтани мавзуи «Таъмини инноватсионӣ-методии китобхона – омили рушди фаъолияти он (дар мисоли китобхонаҳои давлатиу оммавии Тоҷикистон)» саривақтӣ ва рӯзмарра мебошад.

Саҳми илмии довталаб дар ҳалли масъалаи илмӣ ё коркарди проблемаи илмӣ бо арзёбии аҳаммияти он. Саҳми шахсии довталаб дар ҳалли масъалаҳои илмӣ ва таҳқиқи проблемаи мавриди омӯзиш, қабл аз ҳама, дар он ифода меёбад, ки бо кӯшиши ў мавзуи мазкур ба ҳайси таҳқиқоти диссертатсионӣ бори нахуст дар Тоҷикистон мавриди таҳлили илмӣ қарор гирифтааст. Диссертант дар масъалагузориҳои мушахҳаси илмӣ, таъииди мубрамии мавзуъ, коркард ва асоснокнамоии мағҳумҳои асосии он, мақсаду вазифаҳои таҳқиқот, объекту предмет, фарзия, методҳо ва марҳилаҳои пажуҳиш, асосҳои назариявию методологии таҳқиқот ва навгонии илмӣ саҳми бевоситаи худро гузоштааст. Ҳамзамон, натиҷаҳои илмии бадастомада, аз ҷумла ҳулосаҳои назариявӣ, нукоти ба ҳимоя пешниҳодшаванда, тавсияҳои хислати амалидошта бевосита аз ҷониби диссертант мустақилона таҳия, баррасӣ ва исбот шудаанд.

Саҳми диссертант боз дар он аст, ки дар муддати 8 сол ба ҷамъоварии маводди илмӣ, омӯзишу таснифи он ва навиштани рисолаи илмӣ машғул шуда, дар робита ба ин масъала 18 мақолаву 1 дастури таълимӣ таълиф намудааст, ҳамзамон дар конференсияҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ бо маърӯзаҳои илмӣ баромад кардааст. Мавриди зикр аст, ки довталаб ҳангоми таълифи диссертатсия адабиёти илмии соҳаҳои сотсиология, иқтисодиёт, идоракунӣ, психология, педагогика, фалсафа,

китобхонашиносӣ, библиографияшиносӣ ва санаду далелҳои навро, ки то ба имрӯз барои муҳаққиқон дастрас набуданд, ҷамъоварӣ, гурӯҳбандӣ ва бо таври шоиста истифода кардааст. Яке аз ҳусусиятҳои фарқунандай диссертатсия дар он зоҳир мегардад, ки довталаби дараҷаи илмӣ тавонистааст баъд аз баррасии масоили матраҳшуда тавсияҳои мушаххасро ҷиҳати идома додани омӯзиши мавзуи мазкур пешниҳод намояд ва дар ин замина мавқеъ ва нигоҳи муаллифиро устувор гардонад. Қобили тазаккур аст, ки диссертант дар ҳалли як зумра масъалаҳои назариявӣ марбут ба мавзуи баррасишаванда муваффақ шуда, андешаҳои илмии хешро тавассути баргузорӣ ва натиҷагирий аз кори озмоиши-таҷрибавӣ асоснок намудааст. Муаллифи диссертатсия солҳои зиёд ба ҳайси мудири кафедраи китобхонашиносӣ ва библиографияшиносӣ ва декани факултети китобдорӣ ва иттилоотшиносӣ фаъолият намуда, масъаларо ҳам аз лиҳози илмӣ ва ҳам амалий ба риштai таҳқиқ кашидааст. Дар робита ба ин, саҳми диссертант дар таҳия ва пешниҳоди «Амсилаи концептуалии дурнамои рушди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатию оммавӣ» назаррас мебошад ва татбиқи онро метавон яке аз омилҳои асосии баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии китобдорӣ-иттилоотӣ ва рушди устувори китобхонаҳои мамлакат арзёбӣ кард.

Натиҷаҳои мушаххаси илмӣ (бо нишон додани навгонӣ, аҳаммияти илмӣ ва амалии онҳо), ки барои он ба довталаб додани дараҷаи илмии дарҳостшаванда мумкин аст.

Нуктаҳо, андешаҳо, ақидаҳо, хулосаҳо ва дастовардҳои нави назариявӣ, методологӣ ва амалии диссертатсия, ки ба ҳимоя пешниҳод гардидаанд, навгонии таҳқиқот ва натиҷаҳои ҳалли вазифаҳои гузошташударо нишон медиҳанд. Навгонии илмии таҳқиқот, қабл аз ҳама, дар он зоҳир мешавад, ки бори аввал дар илми китобхонашиносии тоҷик таҳқиқи ҳамаҷонибаи асосҳои таъриҳӣ ва методологию назариявии ташаккули раванди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатию оммавии Тоҷикистон роҳандозӣ шудааст. Навгонии илмии таҳқиқот, ки натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсияро дар бар мегиранд, дар панҷ банди ҷудогона нишон дода шудаанд. Аз ҷумла, диссертант бо дарназардошти ҳусусиятҳои хоси ҷумҳурӣ омилҳои асосии монеасози раванди ҷоринамоии инноватсияҳо дар фаъолияти китобхонаҳои давлатию оммавиро муайян ва роҳҳои асосии бартараф намудани онҳоро илман асоснок кардааст. Инчунин, диссертант амсилаи концептуалии рушди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаро таҳия намуда, самтҳои асосии татбиқи онро дар амалияи

китобхонаҳои давлатио оммавии Тоҷикистон муайян кардааст. Навгонии илмии таҳқиқот боз дар он зоҳир мегардад, ки аз ҷониби диссертант таҷрибай марказҳои методии сатҳи миллӣ, ҷумҳурияйӣ, вилоятӣ ва ноҳияйӣ ҷиҳати таъмини фаъолияти бонизоми инноватсионии китобхонаҳои давлатио оммавӣ таҳлил карда шуда, ҷанбаҳои мусбат ва манфии он, аз ҷумла сатҳи омодагии марказҳои методӣ ва китобдорон дар самти роҳандозии навгониҳо ошкор карда шудаанд. Ҳамзамон, мушаххас кардани функцияи зинаҳои гуногуни ҳадамоти инноватсионӣ-методӣ ҳамчун унсури муҳимтарини инфрасоҳтори фаъолияти инноватсионии китобхонаҳо ва асоснок намудани услуби ташхиси фазои инноватсионӣ ва интиҳоби стратегияи муносиби ҷоринамоии дигаргунҳои инноватсионӣ дар фаъолияти китобхонаҳои давлатио оммавӣ – навгонии илмии таҳқиқот маҳсуб меёбанд. Бештари мағҳумҳои марбут ба инноватикаи китобдорӣ ва фаъолияти инноватсионӣ-методии китобхонаҳо маҳз ифодаи расмии худро тавассути таҳқиқоти мазкур пайдо кардаанд.

Пешниҳодҳои назариявии дар таҳқиқот зикршуда барои коркарди илмӣ ва тавсееи функцияи марказҳои методӣ дар самти ҷоринамоии навгониҳои китобдорӣ ва муайян намудани роҳҳои ҳалли проблемаҳои илмии «монаеҳои раванди инноватсионӣ», «ташаккули салоҳияти инноватсионии китобдорон», «ташаккули фарҳанги инноватсионии китобдор» заминай илмӣ фароҳам меоранд. Консепсияи рушди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳо, ки аз ҷониби диссертант пешниҳод шудааст метавон барои таҳияи нуктаҳои асосии асноди стратегии рушди соҳаи китобдорӣ ва таҳқиқоти минбаъда дар самти инноватикаи китобдорӣ истифода кард. Аҳаммияти илмии натиҷаҳои таҳқиқот боз дар он зоҳир мешавад, ки маҷмуи донишҳои назариявии китобхонашиносии ватанӣ оид ба фаъолияти марказҳои методӣ бо асосҳои нави илмии таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳо мӯкаммал шуда, назария ва услуби ҳадамоти китобдорӣ-иттилоотӣ ба истифодабарандагони китобхона дар самти баланд бардоштани сатҳу сифати фаъолияти китобхона бо гояи назарияйӣ-методологии таъмини инноватсионӣ-методӣ ғанитар мегардад.

Аҳаммияти амалии диссертатсияи мазкур дар он ифода меёбад, ки маводди фароҳамомада, ҳулоса ва натиҷагириҳои илмии муаллиф дар ҷараёни таълифи китобҳои дарсии соҳаи китобдорӣ, тадриси курсу семинарҳои маҳсус барои китобдорони китобхонаҳои мамлакат, навиштани рисолаву мақолаҳои илмӣ мавриди истифода қарор мегиранд. Чунонки аз таҳлили диссертатсия бармеояд, баъзе аз муқаррароти таҳқиқот барои истифодабарӣ дар фаъолияти амалии муассисаҳои

таҳсилоти олии кишвар, қабул карда шудаанд. Масалан, бо пешниҳоди диссертант дар МДТ «ДДФСТ ба номи М.Турсунзода» таълими фанни нави «Фаъолияти инноватсионӣ-методии китобхона» роҳандозӣ шуда, дастури таълимӣ ва барномаи фан таҳия гардидааст. Ҳамзамон, натиҷаҳои ҳосилшуда ва тавсияҳои таҳияшуда, ки аз аҳаммияти амалии таҳқиқот дарак медиҳанд, метавонанд барои азnavsозии фаъолияти марказҳои ёрии методӣ ба китобхонаҳои давлатию оммавӣ, роҳандозии бонизоми инноватсионӣ китобдорӣ, омӯзишу ҷоринамоии таҷрибаи пешқадами инноватсионӣ, вусъати ташаббусҳои эҷодиву инноватсионии китобдорон ва татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ мусоидат намоянд. Аҳаммияти амалии диссертатсияи мазкур боз аз он иборат аст, ки барои таъмини фаъолияти инноватсионӣ-методии китобхонаҳо дар шароити доимовусъатёбандай рақобати бозори иттилоотӣ заминаҳои воқеӣ фароҳам омада, самарабахшии раванди идоракуни ҳайати китобхона дар шароити рушди инноватсионӣ ва ҳавасмандии китобдорон барои зоҳир намудани ташаббусҳои инноватсионӣ бехтару бештар мегарданд.

Дараҷаи эътиимоднокӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқоти мазкурро дақиқии маълумот, маводи кофии таҳқиқотӣ, мутобиқати методҳои таҳқиқ бо ҳадафу вазифаҳои он, коркарди натиҷаҳои таҳқиқот, ҳаҷми интишорот ва гузаронидани таҳқиқоти илмии диссертатсионӣ собит менамоянд. Ҳулоса ва тавсияҳои диссертант дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва озмоиши-таҷрибавӣ пешниҳод шудаанд.

Инчунин, боэътиимодии натиҷаҳои таҳқиқот дар он зухур меёбанд, ки муқаррароти назариявии таҳқиқот ба таври кофӣ асоснок карда шуда, дар заминай таҳлилу арзёбии адабиёти илмӣ ва кори озмоиши-таҷрибавӣ оид ба мавзуи таҳқиқот анҷом ёфтаанд.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшуда натиҷаҳои мушаххаси таҳқиқотро инъикос намуда, бо далелҳои илмӣ асоснок карда шудаанд.

Диссертатсияи Зафари Шариф аз муқаддима, ду боб, шаш зербоб, ҳулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, номгӯйи адабиёт ва интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия иборат аст.

Дар муқаддимаи диссертатсия мубрамияти мавзуъ ва дараҷаи таҳқиқи он, робитаи кор бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ, мақсаду вазифаҳо, объект ва мавзуи (предмети) таҳқиқот, фарзия, методҳо ва марҳилаҳои таҳқиқот, асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқот, сарчашмаҳо, заминаҳои эмприкӣ ва пойгоҳи таҳқиқот, навгонии илмии диссертатсия, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот, дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои

таҳқиқот, мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои он, интишорот аз рӯйи мавзуи таҳқиқот, соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия бо низоми муайян шарҳу баён ёфтаанд.

Дар боби якуми диссертатсия – «Заминаҳои таърихӣ-назариявии рушди фаъолияти китобхонаҳои оммавӣ ва таъмини инноватсионӣ-методии онҳо» асосҳои назариявии таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатию оммавӣ, заминаҳои таърихии ташаккул ва рушди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти онҳо, инчунин, фаъолияти китобхона ҳамчун объекти таъмини инноватсионӣ-методӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд.

Дар зербоби якуми боби якуми диссертатсия муаллиф бо такя ба сарчашмаҳои таърихӣ омӯзиши таҷрибаи пешқадами марказҳои илмӣ-методии соҳаи китобдории замони шуравиро барои такмили фаъолияти методӣ ва дар ин замана фароҳам овардани шароит барои вусъат баҳшидан ба раванди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳо дар Тоҷикистон ниҳоят муҳим арзёбӣ кардааст. Дар робита ба ин, диссертант қӯшиш намудааст, ки то ҳадди имкон баъзе паҳлуҳои фаъолияти илмӣ-методии собиқ марказҳои бузурги методии шуравиро, ки аз нигоҳи мубрамият барои китобхонаҳои Тоҷикистон муғид мебошад, мавриди таҳлилу баррасӣ қарор диҳад. Аз ин рӯ, дар ин зербоб масъалаҳои низоми ягонаи роҳбарии методӣ дар тамоми шабакаи китобхонаҳо, истифодаи тарзу услубҳои илман асосноки кор дар фаъолияти онҳо, ҳамоҳангсозии фаъолияти методӣ, таҳия ва паҳн намудани нашрияҳои методӣ, ҷоринамоии таҷрибаи пешқадами китобдорӣ, таҳлили фаъолияти китобхонаҳо ва дигар масоили марбут ба роҳбарии методии китобхонаҳои даврони шуравӣ, аз ҷумла китобхонаҳои Тоҷикистон, мавриди омӯзиш қарор гирифтааст.

Диссертант дар идомаи таҳқиқи масоили мазкур даврони соҳибистиқлолиро марҳилаи сифатан нави фаъолияти методии китобхонаҳо дар Тоҷикистон арзёбӣ намуда, муҳимтарин пайомадҳои истиқлолияти давлатӣ дар соҳаи китобдориро ба қабули як силсила асноди меъёрии ҳуқуқӣ ва барномаҳои давлатии рушди соҳаи фарҳанг, аз ҷумла фаъолияти китобдорӣ ва иттилоот алоқаманд кардааст, ки мантиқан дуруст аст.

Зимни таҳқиқи масъалаҳои зербоби дуюми боби якум – «Фаъолияти китобхона ҳамчун объекти таъмини инноватсионӣ-методӣ» диссертант дуруст қайд менамояд, ки яке аз омилҳои муҳим дар раванди ҷорӣ

намудани инноватсияҳои китобдорӣ ин сатҳи салоҳиятнокии қасбӣ ва инноватсионии китобдорон ба шумор меравад ва агар китобдорон ба моҳияти инноватсияҳои китобдорӣ сарфаҳм нараванд, ташаббускору эҷодкор ва барои татбиқи навгониҳо омода набошанд, он гоҳ дар китобхона фазои инноватсионӣ ташаккул намеёбад. Дар робита ба ин, таҳқиқоти озмоиши баргузорнамудаи диссертант нишон додааст, ки ҳатто 55,9 фоизи китобдорони китобхонаҳои давлатию оммавӣ барои дарёфти иттилоот ва такмили дониши худ оид ба навгониҳои китобдорӣ аз марказҳои методии соҳавӣ сари вақт маводди заруриро дастрас карда наметавонанд. Илова бар ин, натиҷаи ҷавоби респондентон-китобдорони китобхонаҳои давлатию оммавии ҷумҳурӣ оид ба фаъолияти марказҳои методӣ бори дигар зарурати омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии раванди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатию оммавӣ ва мавзуи «китобхона ҳамчун объекти таъмини инноватсионӣ-методӣ»-ро субит намудааст.

Диссертант дар зербоби сеюми боби якуми рисола – «Асосҳои назариявии таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатию оммавӣ» дар заминаи таҳлилу омӯзиши афкори муҳаққикони рус мағҳумҳои асосии марбур ба мавзузро дақиқназарона таҳлил намуда, ба ҳулосае меояд, ки мавҷудияти тамоми истилоҳоти пешниҳодшуда аз он нуқтаи назар муҳим ва зарур мебошад, ки ҳар як истилоҳ ин ё он ҷанбаи фаъолияти методиро ба таври мушаххас ифода карда, моҳияти онро ба таври дақиқ ошкор месозад. Дар ин зербоб тавассути баррасии ҳамаҷонибаи илмӣ мунариҷаву моҳияти мағҳумҳои барои низоми таъмини илмӣ-методии хос ва муҳим, аз қабили «роҳбарии методӣ», «ёрии методӣ», «дастури методӣ», «машварати методӣ», «таъмини инноватсионӣ-методӣ», «навгонӣ», «инноватсия», «навҷӯйӣ», «таҷрибаи пешқадам» аз ҷиҳати илмӣ асоснок гардида, ҳудуди семантикаи онҳо муайян ва доираи истифодабарии онҳо муқаррар карда шуданд.

Дар боби дуюми диссертатсия «Консепсияи рушди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатию оммавӣ» ҷанбаҳои методологӣ ва назариявии ташаккули Консепсияи рушди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатию оммавии Тоҷикистон аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда шуда, қисмҳои асосӣ гояҳои умдаи Консепсияи мазкур муайян карда шудаанд; амсилаи концептуалии рушди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатию оммавӣ таҳқиқ гардида, зимни он раванди ҷалби китобдорон ба фаъолияти инноватсионӣ дар ду сатҳи бо ҳам алоқаманд: а)

заминаи методологӣ ва б) низоми педагогие, ки дар заминаи методологии мазкур ташаккул ёфтааст, баррасӣ гардидааст; тавассути таҳқиқоти озмоишию таҷрибавӣ амсилаи консептуалии таъмини инноватсионӣ-методӣ дар амалияи китобхонаҳои Тоҷикистон татбиқ карда шудааст.

Дар зербоби якуми боби дуюми диссертатсия – «Ташаккули консепсияи рушди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатио оммавӣ» зикр шудааст, ки таҳия ва татбиқи Консепсия фаъолияти муназзаму босуботи тамоми объектҳо ва субъектҳои таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳоро барои давраи дарозмуддат (стратегӣ) кафолат дода, ба раванди устувори ҷорӣ намудани инноватсияҳо дар фаъолияти тамоми субъектҳои раванди таъмини инноватсионӣ-методӣ таъсир мерасонад ва дар маҷмуъ, ба баланд гардидани сатҳу сифати хизматрасонии китобдорӣ-иттилоотӣ ба аҳолӣ мусоидат менамояд. Ба андешаи муаллиф дар ташаккули Консепсияи рушди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатио оммавии Тоҷикистон ва татбиқи он дар амалияи китобдорӣ муносабати бонизом, синергетикӣ, муҳитӣ ва ба шахс равонашуда мақоми барҷастаро ишғол мекунад. Ҳамзамон, дар ин зербоб сабабу омилҳои пайдоиши монеаҳо тибқи амсилаи соҳтори динамикии фаъолият дар чаҳор марҳила: роҳнамойӣ, барномарезӣ, татбиқи барнома, назоратӣ-тасҳехӣ ва принципҳои педагогии идорақунии раванди ҷалби китобдорон ба фаъолияти инноватсионӣ: идорақунӣ, худинкишофёбии қасбӣ: худинкишофдиҳӣ, худфаъолиятиӣ, рефлексивӣ, фаъолгардонии неруи инноватсионии китобдор дар муҳити инноватсионии китобхона, идорақунии раванди худидоракунии китобдор (субъекти фаъолияти инноватсионӣ) муайян ва шарҳ дода шудааст.

Дар зербоби дуюми боби дуюми диссертатсия «Амсилаи консептуалии рушди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатио оммавӣ» диссертант зимни баррасии амсилаи мазкур ҳамчун зуҳурот ва низоми педагогии идорашаванда чаҳор қисми онро: ҳадафи стратегӣ; қисми мундариҷавӣ (ҷавҳари низом-онтологӣ); қисми технологӣ; қисми натиҷабаҳш муайян намуда, дар заминаи таҳлилу баррасии муқаррароти он амсилаи консептуалии рушди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳои давлатио оммавиро тарҳрезӣ кардааст. Амсилаи консептуалӣ, ки аз ҷониби диссертант коркард шудааст, аз 3 унсур: а). зинагӣ (дар сатҳи китобхонаҳои миллӣ, минтақавӣ (вилоятӣ, водӣ), шаҳрӣ ва ноҳиявӣ); б). фаъолиятиӣ (дар фаъолияти китобхонаҳо ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ); в). принципҳое,

ки ба қонуниятҳои худинкишофёбии шахсияти китобдор ва низомҳои педагогӣ асос ёфтаанд, иборат аст.

Натиҷаҳои озмоиши таҷрибавӣ оид ба санчиши нуктаҳои асоси назариявии таҳқиқот дар зербоби сеюми боби дуюми диссертатсия - «Татбиқи амсилаи концептуалии рушди таъмини инноватсионӣ-методии фаъолияти китобхонаҳо» инъикос ёфтаанд. Муаллиф барои муайян намудани муҳити инноватсионии китобхонаҳо, сатҳи омодагии китобдорон ба фаъолияти инноватсионӣ ва дараҷаи фарҳанги инноватсионии онҳо, тамоми услубҳои раванди озмоиши таҷрибавиро тибқи марҳилаҳои асосӣ ба ҷаҳор гурӯҳ: назариявӣ-ҷустуҷӯйӣ, муқарраркунанда, ташаккулдиҳанда, тавсифӣ (хотимавӣ-чамъбастӣ) чудо карда, ҳар яки онҳоро муфассал шарҳ додааст. Тибқи маълумоти диссертант дар таҳқиқоти озмоиши 205 нафар китобдорон, 33 нафар кормандони (методистони) марказҳои методии сатҳи ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ иштирок доштанд. Тағсилоти муфассали натиҷаи таҳқиқоти озмоиши ӯ дар ҷадвалҳои №4-8 ва диаграммаҳои №3-5-пешниҳод шудаанд.

Дар «Хулоса»-и диссертатсия натиҷаҳои асосии илмии таҳқиқот дар 11 банд ҷамъбаст карда шуда, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот дар 9 банд оварда шудаанд, ки дурнамои таҳқиқи мавзуи диссертатсияро нишон медиҳанд. Рӯйхати адабиёт тибқи стандартҳои маъмул бар асоси меъёр ва талаботи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шудааст.

Мутобиқати таҳассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ. Довталаби дараҷаи илмӣ аз руи иҳтисоси мазкур дар назди кафедраи китобхонашиносӣ ва библиографишинос МДТ «ДДФСТ ба номи Мирзо Турсунзода» зинаи доктори фалсафа [PhD], доктор аз рӯи иҳтисоси 6D091000 – Кори китобдорӣ (6D091001 – Китобхонашиносӣ, библиографишиносӣ ва китобшиносӣ)-ро гузаштааст. Фаъолияти илмӣ ва омӯзгории муаллиф ба иҳтисоси илмиаш мувофиқат менамояд. Таълифоти довталаби дараҷаи илмӣ ба иҳтисоси 6D091000 – Кори китобдорӣ (6D091001 – Китобхонашиносӣ, библиографишиносӣ ва китобшиносӣ) мувофиқ мебошад. Гузашта аз ин, муаллифи диссертатсия доир ба паҳлӯҳои гуногуни мавзуи таҳқиқ дар конференсияҳои илмиву амалии сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ суханронӣ намудааст. Бо назардошти гуфтаҳои боло хулоса кардан мумкин аст, ки таҳассуси илмии Зафари Шариф ба дараҷаи илмии дарёфтшаванда мувофиқ мебошад.

Автореферати диссертатсия ва маводи интишорнамудаи муаллиф, ки дар 18 мақола ва 1 дастури таълимӣ чоп шудаанд фарогири муҳтавои

асосии диссертатсия буда, б номгӯйи он дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд.

Автореферат ба мазмуни матни диссертатсия мувофиқ аст. Ҳамзамон матни русии автореферат бо варианти тоҷикии он пурра мувофиқат мекунад.

Диссертатсияи Зафари Шариф таҳқиқоти баанҷомрасида, комил ва дар сатҳи баланди илмӣ таълифшуда ба шумор рафта, бо муҳиммияту мубрамият, навғониҳои назариву амалий ва аҳамияти худ ба талаботи пажуҳиши диссертатсионӣ мувофиқ мебошад.

Дар баробари дастовардҳои илмӣ ва муҳокимаю натиҷагириҳои қобили таваҷҷуҳ дар диссертатсия баъзе норасоиҳо ба мушоҳида расиданд, ки бо нияти пешрафти корҳои таҳқиқи минбаъдаи муаллиф, зикри онҳоро зарур мөҳисобем:

1. Мантиқан дуруст мешуд, агар зербоби сеюм ба зебоби якум иваз карда шавад, чунки дар ин зербоб асосан шарҳу эзоҳи мағҳумҳои марбут ба таҳқиқот дода шудаанд ва сараввал ошнӣ бо ин зербоб барои дарки мағҳуму истилоҳи дигар зербобҳо шароит муҳайё месозад.

2. Дар зербоби якуми боби якуми диссертатсия оид ба таҷрибаи пешқадами китобхонаҳо сухан меравад, аммо ягон мисол аз дастурҳои методие, ки ҳанӯз солҳои 60-и асри гузашта марбут ба ин масъала чоп шудаанд, ба монанди «Таҷрибаи пешқадами китобхонаҳои посёлкаи Пахтаобод» ва «Китобхонаи бачагонаи Регар» оварда нашудааст.

3. Дар диссертатсия осори чопкардаи Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот, аз ҷумла маҷмуаи мақолаҳои «Фаъолияти инноватсионӣ дар соҳаи китобдорӣ» (Душанбе, 2018), ки дар он натиҷаҳои таҳқиқоти баргузорнамудаи пажуҳишгоҳи мазкур чоп шудаанд, мавриди истифода қарор нағирифтаанд.

4. Дар рисола баъзан ҳатоиҳои имлой ва техникӣ низ ба назар мерасанд, ки ислоҳи онҳо барои боз ҳам беҳтар шудани сифати кор мусоидат ҳоҳад кард.

Камбудихои зикргардида ҷузъӣ буда, ба ҳеч ваҷҳ арзиши илмии таҳқиқоти мазкурро ҳалалдор намесозанд. Зоро муаллиф вазифаҳои дар назди худ гузаштаашро дар сатҳи баланди илмию таҳқиқотӣ ва бо савияи баланди пажуҳиши ба анҷом расонидааст.

Хулосаи умумӣ оид ба диссертатсия

Аз мутолиаи автореферат ва диссертатсия бармеояд, ки Зафари Шариф пажуҳишгари асил, босалоҳияту масъулиятинос ва мөҳнатдӯсту

серталаб мебошад, касби худро дўст медорад. Зафари Шариф дар рафти таҳқиқот маводди фаровон ва арзишмандро ҷамъ овардааст ва барои исбот намудани андешаҳои худ ба осори донишмандони ватаниву ҳориҷӣ, баҳусус муҳаққиқони рус такя намуда, ақидаҳои худро низ доир ба нуқтаҳои баҳсталаби мавзузъ баён карда, гоҳе ба андешаҳои онҳо ба назари интиқодӣ нигаристааст. Забони диссертатсия забони илмӣ буда, аз дониши муаллиф доир ба мавзуи мавриди таҳқиқ дарак медиҳад. Диссертант аз методҳои таҳқиқии муосир, алалхусус назариявӣ – барои таҳлили сарчашмаҳои таъриҳӣ, фалсафӣ-методологӣ, психологӣ, педагогӣ (анализ, синтез, муқоиса, хулосабарорӣ, мураттабсозӣ, моделсозӣ) ва эмпирӣ (пурсиш, таҳлили мавод оид ба фаъолияти китобхонаҳо ва марказҳои методӣ, сӯҳбат, мушоҳида, мусоҳиба, худбаҳодиҳӣ, хулосаи эксперти, озмоиши педагогӣ, методҳои омории таҳлили маълумот ва нишондиҳандаҳои миқдорӣ) ва ғайра огоҳона истифода бурда, мавзузро ба таври комил ҳаллу фасл намудааст. Дар баррасиҳои диссертатсия шеваи хуби таҳқиқ, овардани маълумоти дақиқ аз маъхазҳо, муҳокимарониҳои илмӣ ва хулосабарориҳои ҷолиб ба назар мерасанд.

Диссертатсияи Зафари Шариф бо мубрамии мавзузъ, навгониҳои илмӣ, арзиши назарию амалий ва доираи таҳқиқи масъалаҳои ба миён гузошташуда ба талаботи бандҳои 31, 33-35-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти рақами № 267 тасдиқ шудааст ва «Дастурамал оид ба тартиби барасмиятдарории диссертатсияҳо» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯйи ихтисос, номзади илм ва доктори илм, авторефератҳо ва мақолаҳои илмии чопшуда доир ба мавзуи диссертатсия (Замимаи 2 ба фармоиши раиси Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 декабри соли 2024, № 493), бо пуррагӣ мувоғиқ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D091000 – Кори китобдорӣ (6D091001 – Китобхонашиносӣ, библиографишиносӣ ва китобшиносӣ) сазовор мебошад.

Тақризи муассисаи пешбар дар асоси муқаррароти бандҳои 76-79 ва 81-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, № 267 тасдиқ гардидааст, таҳия ва пешниҳод мегардад.

Тақриз аз тарафи эксперт, доктори илмҳои педагогӣ, профессор, ходими пешбари илмии шуъбаи фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангии

Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот Ҳоҷаев Қурбон Тоҳирович мураттаб гардидааст.

Такризи муассисай пешбар дар ҷаласаи Шурои илмии Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот, ки дар он довталаби дараҷаи илмӣ Зафари Шариф иштирок ва бо маъруза баромад намуд, баррасӣ ва тасдиқ шудааст. Дар ҷаласаи мазкур 15 нафар олимони ҳодимони илмӣ иштирок намуданд. Натиҷаи овоздихӣ: «тарафдор» - 15 нафар, «бетараф» – нест, «муқобил» - нест. (қарор дар ҷаласаи Шурои илмии Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот, таҳти №4 аз 17.04.2025 тасдиқ шудааст).

Раиси ҷаласа:

муовини директор оид ба корҳои илмии

Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг,

номзади илмҳои филологӣ

Ҷӯраев М.

Эксперт:

доктори илмҳои педагогӣ, профессор,

ҳодими пешбари илмии шуъбаи фаъолияти

иҷтимоӣ-фарҳангии Пажуҳишгоҳи илмӣ-

тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот

Ҳоҷаев К.Т.

Котиби илмии ҷаласа:

муовини директор оид ба корҳои методии

Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг,

номзади илмҳои филологӣ

Каримова Г.

Имзои доктори илмҳои педагогӣ, профессор Ҳоҷаев, номзадҳои илм М.Ҷӯраев ва Г.Каримоваро тасдиқ мекунам.

Нозари кадри

Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии

фарҳанг ва иттилоот



Холикова М.

Нишонии муассисай пешбар:

734018. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,

хиёбони Н. Қарабоев, 17. Тел.: (+992-37) 233-58-84;

907-62-63-46. Сомонаи расмӣ: e-mail: vfarhang98@gmail.com;

Веб-сайт: www.pitfi.tj

«14» анғози соли 2025.